

ДЕҲҚОН НАФАҚАИ ШОИСТА ДОРАД?

Идома аз саҳифаи 1

"Банд-банди устухонам дард мекунад, гоҳо сарам ҷарх мезанад, дилам бозӣ мекунад, - мегӯяд Истамой. - Вале дар-дамро ба касе намегуям. Барои рафтан пеши табии тобу та-вон ва мадорам нест. Зеро ҳама чиз дар беморхонаҳо пулакӣ аст. Намехоҳам, ки қарз гираму худро муолиҷа кунам. Зеро он пули қарзро бояд дод. Аз ин ру, сад афсӯс меҳурам, ки духтарамро маълумоти оӣ ё ҳатто мӣбнаи омӯзгорӣю тиббӣ надодам. Ҳоло вай бо пайроҳаи паймудаи ман меравад ва оқибати қораш мисли ман хоҳад шуд".

Олими зироатшинос Ғубҷон Рауфов иброс медорад, ки 38 сол собикаи қорӣ дорад. Аз он ҷумла, 12 сол ӯ ба ҳайси агроном-энтелолог дар яке аз хоҷагиҳои қалонтарини пахтақори вилоят фаъолият бурдааст. Чанд сол агрономи муассисаи давлатии «Ниҳолпарвар»-и ноҳияи Ашт буд. Вай аз соли 2013 ба ин сӯ ба нафақа баромада, ҳар моҳ 437 сомонӣ нафақапулӣ мегирад.

"Андозаи нафақаи ман нисбат ба дигарон бехтар аст, мегӯяд Ғубҷон Рауфов. - Зеро онҳое, ки пас ман ба нафақа баромадаанд, то ҷое медонам нафақаи камтар мегиранд".

Сӯҳбатҳо исбот карданд, ки аксари қормандони соҳаи кишоварзӣ, ҷун муҳосибон, иқтисодчиҳо, муҳандисон, ронандаҳо, тракторчиҳо, механикҳо, таъмиргарон, байторҳо, молпарварон, ҷӯпонҳо, мутахассисони соҳаи қирмақпарварӣ сарфи назар аз он, ки собикаи зиёди қорӣ доранд, ҳудуди 180-230 сомонӣ нафақа мегиранд.

Қоршиносон бар ин назаранд, ки имрӯз қишри аз ҳама заҳматқашӣ ҷомае - кишоварзон беш аз пеш ба дастгирии мод-дио маънавии давлат ва мақомоти иҷроия ниёз доранд. Агар вазъии таъминоти иҷтимоии онҳо, пешбурди дафтарчаи меҳнатӣ, андозаи нафақаи онҳо ҳубтару бехтар нагардад, насли нави кишоварзон бо дили гарму умеди нек ба фардо сӯи саҳро равон намешаванд. Сафи қормандони ин соҳа, батадриҷ кам шуда, дар натиҷа замин бе соҳиби аслию ростинаш хоҳад монд.

Назар ба суҳанони вақили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои иқтисодӣ Мирзоанвар Аҳмедов, воқеан, кишоварзон шоиста ба сазовори нафақаи ҳубтар ҳастанд. Зеро он нафақае, ки алҳол ба даст меоранд, нисба-тан кам мешавад. Ҳоло раҳбарон ҳар моҳ барои ҳар як узви хоҷагии деҳқонӣ хеш ба андозаи 15 сомонӣ ба Фонди нафақаи суғуртаи маблағ ирсол мекунад, ки дар як сол барои як нафар дар ҳудуди 180 сомонӣ мешавад. Агар, қорфармо андози мазкурро пайваста ва дар тӯли чандин сол ба ҳазинаи мазкур интиқол диҳад, боз ҳам он дар маҷмӯ маблағи на чандон қалонро таш-кил хоҳад кард.

"Барои он ки нафақаи кишоварзон зиёд гардад, соҳаи кишоварзӣ рушд кунад, лозим аст он андозҳое, ки аз соҳаи кишоварзӣ ҷамъ мешаванд, ба як сурат-ҳисоби махсус гузаронида шаванд. Он андозҳо ҳамасола дар кишвар ҳудуди 500 миллион сомониро ташкил медиҳанд. Ҷамҷунин, дар ҳама кишварҳои дунё маъмул аст, ки аз маблағи умумии махсусоти кишоварзии истеҳсол ва фурӯхташуда, даҳ дар садашро ба соҳаи кишоварзӣ сарф мекунад. Соли гузашта дар ҷумҳурии ба маблағи 26 миллиард сомонӣ махсусоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст. Аз он маблағ даҳ дарсадаш 2,6 миллиард сомониро ташкил медиҳад. Ин маблағҳои ҷамъшударо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад бо сарлоҳиди хеш дар соҳаи кишоварзӣ ва барои кишоварзон сарф кунад. Дар он сурат, Ҳукумат аз он маблағи ҷамъшуда як қисмашро ҳамҷун қўмақпулӣ ба деҳқонони нафақагиранда сарф кунад. Албатта, ин маблағ шояд қалон набояд ва дар ҳудуди 60-80 сомониро барои ҳар як нафақагир ташкил ку-над. Вале ин қўмақпулӣ бар он нафақае, ки давлат тавассути Агентии ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақа муқаррар кардааст, зам шуда, андак бошад ҳам ба деҳқони бознишаста қўмак хоҳад шуд. Маблағҳои боқимондари Ҳукумат метавонад барои ҳаридорию техника ва рушди инфрасохтори соҳаи кишоварзӣ, азҷумла, бунёди роҳҳо, интиқоли барқ ба бошиҳоғҳои саҳроӣ, бунёди бунгоҳҳои тиббӣ ва қўдақистонҳои саҳроӣ, ҳавасмандкунии кишоварзон, яъне ҳадафманду мақсаднок истифода намояд", - таъкид меорад вақили мардумӣ, олим ва сиёсатмадор Мирзоанвар Аҳмедов.

Соҳибназорон бар ин назаранд, ки эҳтиромӣ кишоварз дар ҳама давру замон баробар бо эҳтиромӣ модар будааст. Зеро ҳарду офарандаанд. Яке нозу неъмат меофаранд, дигаре насле-ҷун идомайи зиндагӣ. Пас, ҳар он ки дастӣ деҳқонро бигирад, дас-ти ўро, бешак, Худо хоҳад гирифт!

Тилав РАСУЛЗОДА

НАРҲҶОИ ЧАКАНА ДАР БОЗОРҶО 30.04.2020

№	Молҳо	Ҷенак	Душанбе	Хуҷанд	Исфара	Истаравшан	Бохтар	Кўлоб	Рашт	Ба ҳисоби мӣбна	Минимум	Максимум
1	Анор	кг	25	25	25		35	15	28	25,5	15	35
2	Ангур	кг	20	8	10	12		11	15	12,67	8	20
3	Асал	кг	60	50	50	50	65	56	40	53	40	65
4	Бензин	л	7,2	6,8	7	6,8	7	7,2	7,6	7,09	6,8	7,6
5	Биринҷ	кг	15	12,5	15	11,5	15	11	12	13,14	11	15
6	Бодиринг	кг	7	5	6	6	7	6	10	6,71	5	10
7	Бодом	кг	120	110	70	80	100	50	40	81,43	40	120
8	Гандум	кг	4	4,5	2,8	4	4	3,5	5	5,27	2,8	5
9	Гов (ЧКШ)	кг.в.з		29	30	20	27	23	17	24,33	17	30
10	Гусфанд (ЧХШ)	кг.в.з		30	30	18	27	24	18	24,5	18	30
11	Гушти гов	кг	53	55	50	50	60	50	50	52,57	50	60
12	Гушти гусфанд	кг	54	60	50	55	55	52	52	54	50	60
13	Гушти мурғ	кг	24	22	22	15	35	25	26	24,14	15	35
14	Дизел	л	7,4	7	7,5	7	7,6	7,8	7,6	7,41	7	7,8
15	Думбаи гусфанд	кг	49	55	50	55	55	50	52	52,29	49	55
16	Карам	кг	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2	2,5	2,64	2	4
17	Картошка	кг	10	10	8	6,5	11	8	6	8,5	6	11
18	Қаймоқ	л	25	22	28	18	22	25		23,33	18	28
19	Қаламфур	кг	65	95	50	12	65	32	10	47	10	95
20	Қаламфури булғорӣ	кг	30	30	45		35	28	24	32	24	45
21	Қоқ (гулинг)	кг	20	25	20	14	48	20	22	24,14	14	48
22	Қулфинай	кг	12	10	10	12	7	8		9,83	7	12
23	Наблабу	кг	6	3,5	5	3	3	5	5	4,36	3	6
24	Лиму	д	5,5	5	5	5	4,5	7	3,5	5,07	3,5	7
25	Лубиё	кг	15	25	15	17	16	14	12	16,29	12	25
26	Мавиз	кг	40	50	30	30	65	31	40	40,86	30	65
27	Мандарин	кг	15	18			16		15	16	15	18
28	Марҷумак	кг	12	14	8	12	13	10	10	11,29	8	14
29	Макарон	кг	11	10,5	9	10	11	11	7	9,93	7	11
30	Мош	кг	13	16	15	13	13	8	12	12,86	8	16
31	Моҳии беляшка	кг		5			28	22		18,33	5	28
32	Моҳии сазан	кг		50			36	38		41,33	36	50
33	Моҳии сом	кг		48			37	24		36,33	24	48
34	Мурғ	кг.в.з		16	20	10	25	16	15	17	10	25
35	Намак	кг	2	2	1	1,5	1	1	1,5	1,43	1	2
36	Нахӯд	кг	14	13	12	10	7	9	13	11,14	7	14
37	Нок	кг	18	30	20	18	20	15	13	19,14	13	30
38	Нон (150г)	д	4	3,5	2,5	2	5	2	2	3	2	5
39	Орди маҳаллӣ	кг	4,8	4,8	4,6	3,6	4,9	4,6	4,6	4,56	3,6	4,9
40	Орди аъло	кг	5,5	5,2	5,5	4,9	5,5	5,5	5,5	5,37	4,9	5,5
41	Орди аҷум	кг	5	5	5	4,6	5	5	5	4,94	4,6	5
42	Панир	кг	45	47	42	40	48	25	42	41,29	25	48
43	Пиёз	кг	4	2,5	3	3	4	3	4	3,36	2,5	4
44	Писта	кг	140	130	100	130	120	75	60	107,86	60	140
45	Помидор	кг	14	12	16	15	18	20	18	16,14	12	20
46	Равғани гов	кг	19	13	25	18	30	25	35	23,57	13	35
47	Равғани зард	кг	85	93	23	25	55	35	27	49	23	93
48	Равғани пахта	кг	12	13	13	11,5	16	13	13	13,07	11,5	16
49	Равғани растанӣ	л	14	13,5	14	13	16	15	14	14,21	13	16
50	Сабзӣ	кг	2,5	2,5	2	1,5	2,6	2	2,5	2,23	1,5	2,6
51	Саб	кг	15	10	18	15	22	12	16	15,43	10	22
52	Сир	кг	50	30	70	60	65	60	70	57,86	30	70
53	Тарбуз	кг		8	7,5			7,5		7,67	7,5	8
54	Тухм	д	0,95	0,9	0,9	0,9	1,1	0,95	0,9	0,94	0,9	1,1
55	Хуҷ	кг	18	20	18	16	25	12		18,17	12	25
56	Ҳасиби дудқар-да	кг	42	33	35	30	50	40	33	37,57	30	50
57	Ҳасиби пухташуда	кг	38	28	25	24	45	25	26	30,14	24	45
58	Ҷои кабуд	кг	70	70	25	35	75	65	35	53,57	25	75
59	Ҷои сибё	кг	65	70	20	28	60	68	45	50,86	20	70
60	Чормағз	кг	25	18	20	25	35	16	15	22	15	35
61	Чормағзи заминӣ	кг	16	16	16	13	17	12		15	12	17
62	Чав	кг	3,5	4,5	2,4	2,7	3,1	3	4	3,31	2,4	4,5
63	Чуворимакка	кг	4	4,5	2,6	3,5	3,5	3	5	3,73	2,6	5
64	Шакар	кг	7	6,5	7	7	7,5	7	7,5	7,07	6,5	7,5
65	Шалғам	кг	5	6	8	2,2	2	6	6	5,03	2	8
66	Шир	л	5	3,5	4	3	5	4	3	3,93	3	5



Наши №09 (180) 06 майи 2020 Нахрияи ТЧ «Нексигол Мушовир» Маълумот барои рушд www.agroinform.asia

Хонандагони гиромӣ!
Ибтидоан аз моҳи майи соли 2020 рӯзнама сиёсати фаъолияти худро тағйир дода, минбаъд ройгон дастраси хонандагон мешавад. Мақсад аз ин ташаббус дастрас шудани рӯзнама ба ҳар як деҳқон дар ҳар як ҷамоатҳои ҷумҳурий буда, бо ин таъмини дастрасии озод ба маълумоти зарурии кишоварзӣ мешавад. Умедворем, ки бо ба таври ройгон пешниҳод кардани рӯзнама, нахрияи мо барои иҷроии дастуру супоришҳои сарвари давлат оид ба ҷоннок кардани фаъолияти соҳаи кишоварзӣ дар айёми вазнинӣ саҳми арзанда хоҳад гузошт.

Тақсироти рӯзнама бо дастгирии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳои Суғду Хатлон, раёсатҳои кишоварзии ноҳияҳо ва мутахассисони кишоварзӣ дар ҷамоатҳои ташкил карда хоҳад шуд.

Ҳар касе, ки хоҳиши гирифтани рӯзнамаро дошта бошад, метавонад ба телефонҳои дар поёни саҳифаи 6-и рӯзнама овардашуда муроҷиат намояд.

Инҷунин, минбаъд дар саҳифаҳои рӯзнама маълумотҳо ва қорабинҳои муфиди кишоварзӣю агротехникаи табуъу нашр хоҳанд шуд, ки аз ҳар як ҳарфи он деҳқони оддӣ баҳра ва фоида ёбад. Мутахассисон, машваратчиён, агроном мушовирону олимони соҳаи кишоварзӣ бо дастгирии Ташкилоти Ҷамъиятии "Нексигол Мушовир" машварату маслаҳатҳо ва тавсияҳои худро дар рӯзнама ҷой хоҳанд дод.

Агар Шумо ҳам аз таҷрибаи худ чизе тавсия додани бошед, ё меҳодид оид ба ягон қорабини агротехникаи аз мутахассисон маслаҳат гиред, пас ҳатман рӯзнамаро ёбед ё бо мо дар тамос шавед. Ба ҳамамон соли пурфайзу баракат ва дастурхони пурнозу неъмат таманно дорем!

ҚАДАМҶОИ ПЕШГИРӢ АЗ СИРОЯТӢБӢ БА ҚОРОНАВИРУСИ НАВ

Ҷолати имрӯзаи ҷаҳонӣ оид ба фаро гирифтани қоронавируси нави ба таври дигар Covid-19 ҳамамо нигарон кардааст. Махсусан рӯзҳои охири аз сар гузаронида истодаи мо тоҷикистонӣҳо ҳамамо ба тавиши андохта, қулли кишвар қорачоқи профилактикоро алақии ин вирус ҷоннок карда истодааст. Мутаассифона, маҷудияти бемории марғавар дар Ватани мошу Шумо низ тасдиқ шуда, тавре Вазорати тандурустӣ иттилоъ медиҳад, шумораи расмӣи сироятшудагон то ба 293 нафар расидааст. Қормандони рӯзнама ҳамдардӣи худро ба оилаҳои фаъолидагон баён мекунад.

Ҷаҳати эҷодии рӯзнама низ тасмим гирифт хонандагонашро ҳушдор намояд. Яқинд маълумоти муфидоро атрофи қоронавируси нави ҷамъ оварда, роҳҳои пешгирии сироятбиро мутобиқ ба стандартҳои Ташкилоти Умумиҷаҳонӣи Тандурустӣ ва тавсияҳои Вазорати тандурустӣи кишвар пешкаши Шумо гардонад.

ДАР ҶОЛАТИ ЭҶСОСИ ЯКЕ АЗ ИН НИШОНАҶО ХУДМУОЛИҶА НАКУНЕД!!!
ҶАТМАН БА ТАБИБОН МУРОҶИАТ КУНЕД!

АЛОМАТҶОИ БЕМОРИ:
- Сулғави ҳуши бардавом;
- Атсаи зиёд;
- Баландшавии ҳарорати бадан;
- Табларза;
- Нафастангӣ;
- Пневмония;
- Қайқунӣ;
- Дарунравӣ;
- Дарди сар;
- Дарди гӯлӯ;
- Дарди мушаққо;

РОҶҶОИ ПЕШГИРӢ:
- Қоидаҳои беҳдошти дастонро риоя кунед!
Дастҳоятонро баъди ташноб, пеш аз таом хӯрдан, баъди алоқа бо бемори сироятёфта ҳатман бо собуи шӯед.
- Аз маҳлӯлҳои антисептикӣ зиёд истифода баред.
- Пӯшидани ниқобҳои тиббӣро дар мавзёҳои серодам фаромӯш накунед!
- Бо ҳайвоноту паррандаҳои ёбӣ ва шахсонӣ сироятёфта аз алоқа парҳез намоед!
- Ҷангоми атса ё сулға бо банди дастон ё сачоқи намнок (влажная салфетка) даҳонатонро пӯшед!
- Ҷамагуна менаҷот ва сазавотро пеш аз истеъмол дар оби равон нағз шӯед!
- Дар қойҳои серодам ҷамъ нашавед!
- Масофаи то 2 метр дур аз ҳамдигарро риоя намоед!
- Бидуни зарурат дар қўчаҳо нагардед!
Инак, роҳҳои пешгирии ин беморӣ риояи одитарини қоидаҳои беҳдошти саломатӣ мешавад. Вақсина зидди ин беморӣ ҳоло ихтироъ нашудааст. Аммо табобати ин беморӣ бо маводҳои доруворӣ имконпазир аст ва ҳолатҳои табобати пурраи беморон низ қайд гардидааст.

ОРИЗАҶОИ БЕМОРИ:
- Вайроншавии қори шӯш ва роҳҳои нафас;
- Вайроншавии қори гурдаҳо;

РОҶҶОИ СИРОЯТӢБӢ:
- Ҷангоми иртибот бо шахси бемор;
- Тавассути ҳаво ва оби даҳони шахси сироятёфта;
- Ҷангоми сару қор бо қосаву табақи шахси бемор;
- Зимни иртибот бо ҳайвони сироятёфта;

ХУД ВА АТРОФИЁНАТОНРО ЭҶТИЁТ КУНЕД!!!

Худ ва дигаронро аз сирояти қоронавирус ҳифз намоед

1. Дастҳои истифодашудаи пешӣ, банди дастро бешӯед, ки мӯҳлати дақққа ба беморӣ гузаронад.

2. Дастҳои доимӣ тибӣ баланд, сулға ба доимӣ истифода кунед, ки мӯҳлати дақққа ба беморӣ гузаронад.

3. Аз одитонро, ки ниқобҳои тиббӣ нагузаранд, дур кунед, ки мӯҳлати дақққа ба беморӣ гузаронад.

4. Таъти дастонро бо собуи шӯед.

Агар табии баланд, сулға, дуршавии нафасқорӣ, ниқобҳои тиббӣ, сулға ба доимӣ истифода кунед, ки мӯҳлати дақққа ба беморӣ гузаронад.

ДЕҶҚОН НАФАҚАИ ШОИСТА ДОРАД?

Дар Тоҷикистон аз рӯи Қонун «Дар бораи нафақаҳои суғуртаи ва давлатӣ» нафақаи суғуртаи аз рӯи синну сол барои мардҳо ҳангоми расидан ба синни 63 ва барои занҳо дар синни 58 таъин карда мешавад. Барои ин маҷбӯд будани собиқаи суғуртаи на камтар аз 300 моҳ барои мардҳо ва 240 моҳ барои занҳо зарур аст. Ба таври истисно занҳо, ки 5 ва зиёда аз он қўдак тавааллуд карда, онҳоро то ба синни 8-солаз тарбия намуздаанд, ё қўдаки маъюб доранд ва уро низ то ин синну сол тарбия кардаанд, дар сурати доштани собиқаи суғуртаи на камтар аз 240 моҳ ҳуқуқи ба нафақа баромаданро

